

| Номгуи хизматрасониҳо | Нархнома |
|---|--------------------------|
| 1. Барориш ва хизматрасонии солонаи кортҳои номдор ва бе ном | 10 сомони |
| 2. СМС-паёмак | Ройгон |
| 3. Азнавбарории корт | 10 сомони |
| 4. Барқарорнамудани ПИН-рамз | 3 сомони |
| 5. Гирифтани пули нақд | |
| 5.1. Дар банкоматҳои ташкилот | 0,0 % |
| 5.2. Дар банкоматҳои дигар бонкҳо | 1,0 % мин 0,5 сом |
| 5.3. Дар хазинаҳои ташкилот | 0,0 % |
| 5.4. Дар хазинаҳои дигар бонкҳо | 1,0 % мин 0,5 сом |
| 6. Пардохт намудани ҳаққи мол ва хизматрасони | 0,0 % |
| 7. Интиқолҳо | |
| 7.1. Аз корт ба корт (қисми debit) дар шабакаи ташкилот | 0,0 % |
| 7.2. Аз корт ба корт (қисми debit) дар шабакаи дигар бонкҳо | 1,0 % мин 0,5 сом |
| 7.3. Аз корт ба корт (қисми credit) дар шабакаи ташкилот | 0,0 % |
| 7.4. Аз корт ба корт (қисми credit) дар шабакаи дигар бонкҳо | 2,0 % мин 0,5 сом |
| 8. Пардохтҳо | |
| 8.1. Ба шахсони сеюм дар шабакаи ташкилот | 0,0 % |
| 8.2. Ба шахсони сеюм дар шабакаи дигар бонкҳо | 1,0 % мин 0,5 сом |
| 9. Ворид намудани маблағ ба суратҳисоби корт | |
| 9.1. Дар шабакаи ташкилот | 0,0 % |
| 9.2. Дар шабакаи дигар бонкҳо | 2,0 % мин 0,5 сом |
| 10. Дархост намудани бақия | |
| 10.1 Дархости бақия дар шабакаи ташкилот | 0,20 сомони |
| 10.2 Дархости бақия дар шабакаи дигар бонкҳо | 0,50 сомони |
| 11. Иваз намудани ПИН-рамз дар банкоматҳо (Pin-change) | 1 сомони |
| 12. Дархости амалиётҳои иҷрошуда дар банкоматҳо (10 амалиёт) | 1 сомони |
| 13. Ҳудудҳо | |
| 13.1. Гирифтани пули нақд дар банкоматҳо (рузона) | 5 000 сомони |
| 13.2. Гирифтани пули нақд аз хазинаи ташкилотҳо (рузона) | 10 000 сомони |
| 13.3. Пардохти ҳаққи мол ва хизматрасони (рузона) | 30 000 сомони |
| 13.4. Шумораи умумии амалиётҳо дар банкоматҳо ва НППН (рузона) | 20 амалиёт |
| 13.5. Шумораи умумии амалиётҳо дар нуқтаи савдо | Бе маҳдуд |
| 13.6. Интиқол аз корт ба корт | Бе маҳдуд |
| 13.7. Шумораи нодуруст ворид кардани ПИН-рамз | 5 бор |